

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

ЛОИҲАИ «ПЛАТФОРМАИ ВОЛОИЯТИ ҚОНУН» БО ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ ВА ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ ТОҶИК ТАҶРИБАИ АВРУПОРО ОИДИ ҚОНУНЭҶОДКУНӢ БО ҲАМ ДИДАН МЕКУНАД

Душанбе, 01 июли 2013 с. – 2 и 3 июли 2013 сол, лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун – Осиеи Марказӣ» дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳорҷӯбаи Ташаббуси волоияти қонун барои Осиеи Марказӣ, ки аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо ташкил шуда, бо роҳбарии Фаронса ва Олмон амалӣ карда мешавад, семинари илмӣ-амалӣ оиди техникаи қонунэҷодкунӣ баргузор менамояд.

Мутахассисон аз Парлумон (Маҷлиси Олӣ), вазоратҳо ва агентҳои давлатии Тоҷикистон дар ин семинари илмӣ-амалӣ бо мақсади гирифтани дониш дар бораи таҷрибаи пешқадам дар соҳаи техникаи қонунгузорӣ ширкат меварзанд. Экспертҳо аз департаменти қонунгузори Вазорати адлия, идораи Сарвазир, Вазорати молияи Фаронса ва Парлумони Аврупо ҷиҳатҳои махсуси раванди қабули қонун дар давлати аъзои Иттиҳодияи Аврупо дар мисоли лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ, аз ҷумла қонунҳои ҳарсолаи буҷаро пешниҳод менамоянд. Истифодаи техникаи такмилдодашудаи таҳияи қонунгузорӣ барои баланд бардоштани муайянқунӣ ҳуқуқӣ ва волоияти қонун мусоидат мекунад. Лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун» барои баланд бардоштани потенциали институтҳои демократии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Осиеи Марказӣ равона карда шудааст. Барномаи семинарҳои омӯзишии Платформа барои мустаҳкам кардани дониши стандартҳои судӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ ва таҷриба дар байни касбҳои судӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин хизматчиёни давлатӣ дар Осиеи Марказӣ нигаронида шудааст.

Семинар таҳти ҳамраисии сафир Эдуард Ауэр, Роҳбари Намояндагии ИА дар Тоҷикистон ва ҷаноби Рустам Менглиев, Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.

«Ташаббуси волоияти қонуни ИА барои Осиеи Марказӣ», ҳамчун ҷузъи муҳими Стратегияи ИА барои ҳамкориҳои нав бо Осиеи Марказӣ буда, бо мақсади мусоидат намудан ба ислоҳоти ҳуқуқӣ дар Осиеи Марказӣ ва муаррифии таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо барои мустаҳкам намудани ҳамкорӣ дар соҳаи волоияти қонун сохтори минтақавии ҳамаро фарогирандаро ташкил мекунад. Дар доираи Ташаббуси волоияти қонун лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун» нақши механизми ёридихандаи рушди муқолимаи стратегӣ ва пешбарии чораҳои зарурӣ дар ҳар як кишвари Осиеи Марказиро мебозад. Лоиҳа аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо дар ҳаҷми 1,8 млн. евро маблағгузорӣ карда мешавад.



Лоиҳа аз тарафи ширкати Altair Asesores S.L. дар ҳамкорӣ бо IBF International Consulting, Nicolaas Witsen Foundation ва Central Asia International Consulting амалӣ карда мешавад.
Суроға: кӯч. Хенова, 21-4° аз рост.
28004 Мадрид, Испания
Тел.: (+34) 91 399 25 88
Факс: (+34) 91 399 16 29



Лоиҳа аз ҷониби Иттиҳодияи Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад
Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯч. Адҳамов 74.
734013, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm

Иттиҳодияи Аврупо аз 28 давлатҳои аъзо, ки ба қарори тадриҷан муттаҳид намудани дониш, боирагӣ ва тақдиршон омадаанд, иборат мебошад. Ҳамроҳ, дар давраи кушодкунӣ дар 50 сол, фарқияти фарҳангиро нигоҳ дошта, таҳаммулро зоҳир карда ва озодии шахсиятро кафолат дода, онҳо минтақаи устуворӣ, демократия ва рушди устуворонаро сохтаанд. Иттиҳодияи Аврупо омода аст, ки бо дастовардҳо ва арзишҳои худ бо кишвару халқиятҳои берун аз ҳудуди худ бо ҳам дидан кунад. Бо ин мақсад, Иттиҳодияи Аврупо фаъолияти худро дар Тоҷикистон аз соли 1992 амалӣ мекунад ва барои рушди кишвар ҳамасола ба маблақи қариб 25 миллион евро мусоидат менамояд.

Сана ва вақти баргузорӣ: 2-3 июли 2013 с., 10.00 – 17.30 (Бақайдгирӣ соати 9.30 оғоз мегардад)

Ҷойи баргузорӣ: Душанбе, бинои Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Барои маълумотҳои иловагӣ ба Елена Юрова, менечери лоиҳа ба тариқи телефони +(34) 91 399 25 88, E-mail: e.yurova@altairasesores.es, ва ё **Иштван Нитраи**, Мушовири аввал, Роҳбари Шӯъбаи оид ба масъалаҳои сиёсӣ, матбуот ва иттилооти Намоёндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон, ба тариқи телефони +992 37 221-74-07, E-mail: istvan.nyitrai@eeas.europa.eu ба тамос бароед.



Лоиҳа аз тарафи ширкати Altair Asesores S.L. дар ҳамкорӣ бо IBF International Consulting, Nicolaas Witsen Foundation ва Central Asia International Consulting амалӣ карда мешавад.

Суроға: кӯч. Хенова, 21-4° аз рост.
28004 Мадрид, Испания
Тел.: (+34) 91 399 25 88
Факс: (+34) 91 399 16 29



Лоиҳа аз ҷониби Иттиҳодияи Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад
Намоёндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯч. Адҳамов 74.
734013, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikista/index_ru.htm

Иттиҳодияи Аврупо аз 28 давлатҳои аъзо, ки ба ғарори тадриҷан муттаҳид намудани дониш, боирагӣ ва таъдирашон омадаанд, иборат мебошад. Ҷамроғӣ, дар давраи кушодкунӣ дар 50 сол, фарқияти фарҳангиро нигоҳ дошта, таъаммулро зотир карда ва озодии шахсиятро кафолат дода, онҳо минтаъаи устуворӣ, демократия ва рушди устуворонаро сохтаанд. Иттиҳодияи Аврупо омода аст, ки бо дастовардҳо ва арзишҳои худ бо кишвару халқиятҳои берун аз ҷудуди худ бо ҳам дидан кунад. Бо ин мақсад, Иттиҳодияи Аврупо фаъолияти худро дар Тоҷикистон аз соли 1992 амалӣ мекунад ва барои рушди кишвар ҷамасола ба маблағи ғариб 25 миллион евро мусоидат менамояд.